

ИСТИФОДАИ
АНЬАНАҲОИ ХАЛҚӢ ДАР
ҲАМКОРИИ МУАССИСА ВА ОИЛА
БАХРИ ТАРБИЯИ ДУХТАРОН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНЫХ
ТРАДИЦИЙ ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ В
ВОСПИТАНИИ ДЕВОЧЕК
USE OF FOLK TRADITIONS IN
COOPERATION OF THE INSTITUTION AND
FAMILY IN THE EDUCATION OF GIRLS

Мавлонова Рахима Мустафоевна, н.и.п.,
дотсенти кафедраи педагогикии умумии МДТ
«ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров», (Тоҷикистон,
Хӯҷанд)

Мавлянова Рахима Мустафаевна, доцент
кафедры общей педагогики, ГОУ «ХГУ имени
акад. Б.Гафурова» (Таджикистан, Худжанд)

Mavlonova Rahima Mustafaevna, Associate Professor of the Department of General Pedagogy, SEI "KhSU named after acad. B.Gafurov" (Tajikistan, Khujand),
E-mail: mavlonova70@mail.ru.

Калидвоҷаҳо: анъанаҳои халқӣ, тарбияи ахлоқӣ, ҳунарҳои мардумӣ, фарҳанги миллӣ, маданияти рафтор, сифатҳои ахлоқӣ, худшиносии миллӣ, рушди маънавӣ, урғу одат ва анъанаҳои пешқадам, тарбияи арзишҳои ахлоқии духтарон.

Мақола ба аҳамияти маърифатӣ ва тарбиявиио умумибашарӣ доштани анъаҳои миллӣ баҳшида шудааст. Дар мақола тарбияи насли наврас дар асоси анъанаҳои халқӣ, нақши расму онҳо ва ҳунарҳои мардумӣ назаррас муайян карда шудааст, инчунин оид ба моҳияти анъанаҳо дар замони имрӯза, инкишиофу тақмил додан ва бой гардонидан анъанаҳои миллӣ таҳлили назариявӣ гузаронида шудааст. Дар асоси таҳлилу натиҷаҳои кор назаррас будани нақши анъанаҳои миллӣ дар тарбияи насли наврас, додани донишҳо ва тарбияи таҷрибаи пешқадами анъанавӣ ошкор карда шуданд. Фаъолияти мақсадноки омӯзгор оид ба тарбияи ахлоқии духтарон дар ҳамкорӣ бо хонандагон, падару модарон, аҳли ҷомеа боиси ташаккули шаҳсияти ахлоқан ба ҷомеа мутобиқ ба назар гирифта шудаанд. Муаллиф дар ҷараёни мавриди таҳлил ва баррасии мақолаи мазкур камбудиҳои тарбия оиларо муайян карда, роҳҳои баартараф карданӣ онро пашиҳоҳд намудааст. Мақолаи мазкур муаллимони мактабҳои миёнаро дар кори мақсадноки онҳо оид ба шинос намудани насли наврас бо таърихи анъанаҳои миллӣ ҳамчун унсурҳои мероси иҷтимою фарҳангӣ ва ташаккул додани қобилияти эҷодиву маърифатӣ равона месозад.

Ключевые слова: народные традиции, нравственное воспитание, народные промыслы, национальная культура, культура поведения, нравственные качества, национальное самосознание, нравственное развитие, обычаи и ведущие традиции, воспитание нравственных ценностей девушек.

Статья посвящена воспитательному и общечеловеческому значению национальных традиций. Отмечается, что весьма важным является воспитание подрастающего поколения на основе народных традиций, роль обычая и народных промыслов, а также проводится теоретический анализ сущности традиций в современное время, развития, совершенствования и обогащения национальных традиций. На основе анализа и результатов работы выявлено значение роли национальных традиций в воспитании подрастающего поколения, привитии знаний, воспитании передовых традиционных практик. Целенаправленная деятельность учителя по нравственному воспитанию девочек во взаимодействии с учениками, родителями, членами общества привела к формированию нравственной личности, адаптированной к социуму. В ходе анализа и рецензирования данной статьи автор выявил недостатки семейного воспитания и предложил пути их устранения. Данная статья предназначена учителям средней школы и способствует налаживанию целенаправленной работы по ознакомлению подрастающего поколения с историей национальных традиций как элементов социального и культурного наследия и формированию творческих и познавательных способностей.

Key words: folk traditions, moral education, folk crafts, national culture, culture of behavior, moral qualities, national identity, moral development, customs and leading traditions, education of moral values of girls.

The article is devoted to the educational and universal significance of national traditions. The article essentially defines the education of the younger generation on the basis of folk traditions, the role of customs and folk crafts, and also provides a theoretical analysis of the essence of traditions in modern times, the development, improvement and enrichment of national traditions. Based on the analysis and results of the work, the importance of the role of national traditions in educating the younger generation, instilling knowledge, and nurturing advanced traditional practices was revealed. The purposeful activity of

the teacher in the moral education of girls in interaction with students, parents, and members of society led to the formation of a moral personality adapted to society. During the analysis and review of this article, the author identified the shortcomings of family education and proposed ways to eliminate them. This article guides secondary school teachers in targeted work to familiarize the younger generation with the history of national traditions as elements of social and cultural heritage and the formation of creative and cognitive abilities.

Тарбия бо баробари пайдо шудани чамъияти инсонӣ ва ба фаъолияти меҳнатӣ гузаштани ў ба вучуд омада, якмаром бо он инкишоф ёфтааст. Халқ дар ҳамаи давру замон моҳияти тарбияи насли наврас ва душвории онро хеле хуб дарк намуда, боварӣ дошт, ки тарбия ба инсон хушбахтӣ ва баҳту саодат меоварад. Аз ин рӯ, халқи тоҷик ҳам ба монанди халқҳои дигар ба тарбияи фарзанд эътибори хоса зоҳир намуда, дар ҳар давру замон роҳҳои беҳтарӣ онро ҷустуҷӯ ва дарёб мекард. Баҳри ба камол расонидани фарзанд халқ ҳамеша ба педагогикии халқӣ рӯ меовард, зоро он мазмуни халқӣ дошта, ба худи халқ мансуб аст ва онро худи халқ ба вучуд овардааст.

Халқи тоҷик дар таърихи тулонии хеш ба масъалаҳои таълиму тарбия аҳамияти маҳсус дода, ба дастовардҳои бузургӣ, ки аҳамияти умумибашарӣ доранд, ноил гардидааст. Масъалай тарбияи насли наврас яке аз масъалаҳои муҳимми иҷтимоӣ ба шумор меравад. Дар бораи ҷӣ тавр ба роҳ мондани тарбияи насли ҷавон файласуфон, равоншиносон, педагогон фикру ақидаҳои хеле ҷолибро баён намудаанд, ки то имрӯз аҳамияти тарбиявии худро гум накардаанд.

Анъанаҳои гузаштагони худро давом дода истода мутафаккири бузурги халқи тоҷик Аҳмади Дониш чунин гуфтааст: «Тарбияи бачагон ин қарзи падару модар мебошад, ки ин қарзро бояд онҳо иҷро намоянд». Ў бисёр мисолҳо дар бораи ҳунармандон оварда ба бачагон маслиҳатҳо додааст, ки насли ҷавон донишҳо ва ҳунармандро омӯзанд [1, с. 44].

Аз тарафи Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалий Раҳмон барои эҳёи анъанаҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст. Дар ҳар замоне баҳри эҳёву рушд ва ба наслҳои минбаъда мерос гузаштани арзишҳои миллӣ шаҳсиятҳое рӯи корзори давлатдорӣ меоянду дар ин ҷода нақши муассису асосӣ мегузоранд. Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалий Раҳмон аз зумраи чунин шаҳсиятҳост, ки тамоми анъанаҳои миллии қарib ба гӯши фаромӯшӣ рафтари бо ҷаҳду талош аз нав эҳё намуданд.

Анъанаҳо пайвастагии наслҳоро ташкил мекунанд, дар онҳо ҳаёти маънавӣ ва ахлоқии халқҳо нигоҳ дошта мешавад. Анъанаҳо унсурҳои мероси иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мебошанд, ки аз насл ба насл мегузаранд ва дар ҷомеаи муайян, дар гуруҳи иҷтимоӣ муддати тулонӣ нигоҳ дошта мешаванд. Пайвастагии қалонсолон ва ҳурдсолон маҳз ба анъанаҳо асос ёфтааст. Ҷӣ қадаре ки онҳо гуногун бошанд, ҳамон қадар халқ аз ҷиҳати маънавӣ бойтар мегардад. Дар ташаккули шаҳсият анъанаҳои халқӣ ва расму оинҳо мавқеи муҳимро ишғол мекунанд.

Анъанаҳои халқӣ моҳияти худро дар замони имрӯза то ҳоло гум накардаанд. Ба ҳамин муносабат бояд анъанаҳоро инкишоф, такмил ва бой гардонидан лозим мебошад. Чун қоида, чунин таъсироти бомақсадона ба бачагон сифатҳои муҳим ва маҳсус ба монанди; меҳнатдӯстӣ, ҷавобгарӣ, боинтизомӣ, масъулиятишиносӣ, маҳорати тез ва босифат иҷро намудани вазифаҳои таълимиӣ ва меҳнатӣ, аз таҳти дил иҷроиши супоришҳои чамъиятий ва гайтаро ташаккул медиҳад.

Нақши анъанаҳои халқӣ дар тарбияи насли наврас назаррас аст. Тавассути омӯзиши анъанаҳои маҳаллӣ, бачагон ба муҳити фарҳангӣ халқӣ доҳил мешаванд. Тарбияи насли наврас имрӯз мазмуни нав пайдо карда, шакл ва методҳои он низ то андозае тағиیر ёфтааст. Мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки солҳои охир омӯзгорон, падару модарон ва аҳли ҷомеа изҳор менамоянд, ки пояти тарбия то андозае суст шуда, ахлоқу одоби наврасону ҷавонон коста гардидааст.

Омилҳои суст шудани пояти тарбияи ахлоқии насли наврас гуногун мебошанд. Ба ақидаи мо яке аз сабабҳои паст рафтани тарбияи насли наврас то андозае фаромӯш соҳтани анъанҳои неку пешқадами мардумӣ ба ҳисоб меравад. Мутаассифона бисёре аз урғу одатҳои пешқадами аҷдодонамон, ки дар таълиму тарбияи насли ҷавон қимати арзишманд доштанд, дар даврони рукуд чун ҷанбаи динӣ маънидод карда шуда, ҷашнгирӣ ва истифода бурдани онҳо манъ карда мешуд.

Анъанаҳои миллӣ дар кишвари мо баёнгари миллати меҳнатдӯсту ҳунарпарвари тоҷик буда, пайвандгари насли имрӯза ба гузаштаи таърихи башариятанд.

Имрӯз истиқоли давлатӣ имконияти вазеъ фароҳам овардааст, ки ба таври чукур ва ҳаматарфа арзишҳои миллӣ, фарҳангӣ ва таърихии ҳалқи тоҷик омӯхта шаванд. Дар ин самт ҳалқи тоҷик солҳои оҳир тавонист, ки дар назди ҷомеаи ҷаҳонӣ таърихи қадима ва пурғоновати фарҳангии худро муаррифӣ намояд. Бинобар ин, омӯзиши афкори педагогии ҳалқи тоҷик, аз ҷумла, урғу одат ва анъанаҳои пешқадам ва истифодаи онҳо дар тарбияи арзишҳои аҳлоқии духтарон ин фазои холиро пур карда метавонад.

Анъанаҳои қадимаи ҳалқи тоҷик аҳамияти бузурги итчимой-таърихиро дар бар мегиранд. Имрӯзҳо омӯхтану ба шароити имрӯза мутобиқ намудани анъанаҳои пешқадами ҳалқи тоҷик вазифаи таъхирназизи мактаб, оила ва аҳли ҷомеа мебошад, ҷунки дар шароити имрӯза аҳамияти тарбиявии анъанаҳои ҳалқӣ, урғу одат ва расму оинҳои ҳалқӣ торафт зиёд мегардад. Ҳамчунин қимати тарбиявии анъанаҳои ҳалқӣ он вақт меафзояд, ки агар онҳо бо анъанаҳои имрӯза дар алоқамандӣ бо мақсади тарбияи духтарон истифода бурда шаванд, зоро қоида ва меъёрҳои аҳлоқӣ вобаста ба ҳаёти имрӯза то андозае тағиیر ва ташаккул мейбанд. Носири Ҳусрав ҷунин овардааст: «Одами бадниҳод ба ҳеч ҷиз эътиқод надорад, ба ҷузъ аз манфиати ҳуд, ҷизи дигарро намешиносад, vale ҳеле ба осонӣ хиёнат мекунад, фиреб медиҳад, медуздад, дурӯғ мегӯяд, ёрон, ҳамватанон, мулку диёрро арzon мефурӯшад» [4, с.87].

Ибни Сино дар рисолаи «Тадбири манзил» ба зан 17 сифатро нисбат медиҳад, ки дар байни онҳо: ҳирадмандӣ, садоқат, ростқавлӣ, вафодорӣ махсус таъқид шудааст. Дар баробари ҳамин, Ибни Сино дар рисолаи «Саломон ва Абсол» занони бевафо, сустирова, беор, бевичдон ва беодобро саҳт мазаммат кардааст. Бо ақидаи Ибни Сино агар зан сабукпо, беҳаё, беакл, бевичдон, маккор ва бевафо бошад, ба оила ба ҷои сидқу вафо, ҳушбахтӣ ва оромӣ, бадбаҳтигу шармандагӣ меорад [11, с. 45].

Дар баробари ҳамин, ў занонро ба мулоҳизакорӣ, ишқу вафо ва дурандешӣ давъат намудааст. Ба ақидаи Ибни Сино барбархуқӯйӣ ва эҳтироми тарафайн ба камолати ҷисмонӣ ва маънавии авлод таъсири мусбат мерасонад. А.И.Титаренко моҳият ва вазифаҳои тарбияи аҳлоқиро муайян намуда, қайд менамояд, ки «аҳлоқ барои инсон нақши ивазнашаванди «қутбнамо» – и рафторро иҷро менамояд, ки имкон медиҳад шаҳс ба таври самаранок мавқеи ҳудро дар ҳаёти ҷамъияти, дунёи махсуси фарҳангӣ, ҷаҳони арзишҳои иҷтимоӣ муайян намояд».

Файласуфон робитаи байни аҳлоқ ва ҷомеааро мавриди омӯзиши қарор дода, ба ҳулосае омаданд, ки шуури ҷамъияти ҳастии ҷамъиятиро муайян месозад. «Дар ин маврид дар маркази дикқат на он робитаҳое қарор доранд, ки аз ҳастии ҷамъиятичӣ ба шуури ҷамъияти Ҷавона қарда мешаванд, балки ҳамон робитаҳои мутақобилаи аз шуури аҳлоқӣ ба ҳастӣ ва ба ҷомеа ниғаронидашуда қарор доранд» [6, с. 147].

Қобили зикр аст, ки ҷунин анъанаҳои нек имрӯз низ қимати аҳлоқии ҳудро гум накардаанд. Олимон ва зиёйёни Тоҷикистон барои эҳтиёткорона муносибат қардан ба дурдонаҳои мероси маънавии ҳалқ қӯшиши зиёд намуда, барои омӯхтану тарғиб намудани анъанаҳои пешқадами ҳалқ корҳои шоёнро ба анҷом расонида истодаанд.

Файласуфи аҳлоқшинос А.А.Ҳусейнов ҳангоми ба роҳ мондани тарбияи аҳлоқӣ муқобили пеш гирифтани роҳи ба аҳлоқ тобеъгардонӣ, насиҳатгӯҳо ва талқини ҳаёти маънавии пуршиддат баромада, таъқид намудааст, ки «ҳеч гоҳ ин маънои онро надорад, ки гӯё тарбияи аҳлоқӣ бидуни ба тарбиягирандагон додани таҷрибаи аҳлоқӣ ба воситаи сухан, бе муроҷиат ба арзишҳои аҳлоқӣ дар ҳамон намуде, ки онҳо дар забон инъикос ёфтаанд, амалӣ мешавад. Маълум аст, ки ин номумкин аст. Расонидани таъсири аҳлоқӣ бо усули шифоҳӣ дар навбати ҳуд шароити муайянро талаб менамояд. Дар айни ҳол сухан дар бораи самаранокии муҳокимаронии аҳлоқию тарбияӣ меравад, на дар бораи сухан» [6, с.152]. Ба ақидаи мо, муаллиф роҳу усули ҳеле ҳам мувоғиғи тарбияи арзишҳои маънавию аҳлоқиро муайян намудааст.

Мутаассифона, ҷунин анъанаҳои нек ба монанди ҳурмати падару модар, меҳнатдӯстӣ, фурӯтаниӣ, зебоипарастӣ, меҳнатдӯстӣ, инсондӯстӣ, эҳтироми қалонсолон, ҳурмати устод, ростӣ ва ростгӯӣ, хоксорӣ, некӣ ва накӯкорӣ, бо ҳам иттифоқ будан, ҳунар ва ҳунармандӣ, дӯстӣ ва одамият ва гайра, ки дар тарбияи духтарон кумак и зиёд расонида метавонанд, дар оила ва мактаб ҳеле кам истифода бурда мешаванд.

Таъсири анъанаҳои ҳалқӣ он вақт мушоҳида қарда мешавад, ки агар ин кор пеш аз ҳама дар оила ба роҳ монда шавад. Яке аз вазифаҳои муҳимми оила тарбияи аҳлоқии духтарон ба шумор меравад. Дар таҷрибаи ҳаёт ҳалқ ба ҷунин ҳулоса омадааст, ки латофат ва назокати зан на танҳо дар ҳалимӣ, ғамхорӣ, меҳрубонӣ, қобилияти дарк намудани дигарон, ҳушмуомилагӣ, қушодарӣ, самимият, ҳаётдӯстӣ, балки дар сарбаландӣ, ҳисси шарафи ҳудро риоя намудан,

нисбат ба дигарон ғамкор будан, садоқатмандй маҳорати соҳибхоназанӣ, дилкаш будан, ахлоқи хуб доштан ва ғайра инъикос меёбад.

Тарбияи неки духтарон ба анъанаҳои неки оила ва ба модар вобаста аст. Бинобар ин, модар бояд намунаи духтар бошад. Чӣ хеле, ки дар зарбулмасалҳо омадааст: «Модар чӣ гуна – духтар намуна», ё ки «Модарро бин, духтарро гир».

Дар тарбияи ахлоқии духтарон мушкилоти оиларо ба тариқи зерин мушоҳида кардан мумкин аст:

- ба таври якхела таъсир расонида натавонистан ба тарбияи ахлоқии духтарон;
- яке аз сабабҳои он дар оила аз ҳад зиёд ҳукмравой доштани калонсолон аст, ки духтарон аз тарс аз мустақилона рафторкунӣ маҳрум мешаванд;
- аз ҳад зиёд нозпарвару эрка тарбия кардани духтарон;
- дар тарбияи фарзандон бемасъулиятии волидайн ба нохушиҳои зиёд меоварад;
- дар оила паствавии симои ахлоқии падару модар мушоҳида карда мешавад [12, с. 87].

Омӯзгорон ва падару модарон сабаби риоя накардани қоидаҳои рафтори ахлоқиро аз ҷониби хонандагон дуруст таҳлил накарда, ба моҳияти ҳодисаю воқеаҳои гирду атроф чӣ гуна муносибат доштани хонандагонро дуруст баҳо намедиҳанд. Ё ин ки падару модарон ва омӯзгорон муйян намекунанд, ки чаро хонандагон то ба мактаб омадан бо коллектив кору фаъолият карда наметавонанд. Аз тарафи дигар ҳангоми ба роҳ мондани тарбияи ахлоқӣ на ҳама вақт дониш ва малакаи худи хонандагон ба назар гирифта мешавад. Ҳол он ки таҳқиқотҳои педагогию психологӣ нишон медиҳанд, ки хонандагон қобилияти хуби дарк намудани ҳодиса ва воқеаҳои ба амал омадаи гирду атрофро доранд. Алалхусус ба ҳисоб гирифтани ҳамин имконият шароит муҳайё месозад, ки дар духтарон арзишҳои волои ахлоқиро ташаккул дижем.

Падару модарон бо якчоягии мактаб дар духтарон малакаҳои интизоми бошуурона ва ҳисси масъулият барои кори супоридашударо ташаккул медиҳанд. Малакаҳои интизоми бошуурона бошад, ба духтарон имконият медиҳад, ки вақташонро эҳтиёт карда, аз он оқилюна истифода баранд. Бояд зикр намуд, ки солҳои охир усулҳои таълим, барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ нақши муҳимро мебозанд. Дар китобҳои дарсии барои хонандагон таҳияшуда мавзуъҳои зиёде мавҷуданд, ки омӯзгорон метавонад аз онҳо ба таври самаранок бо мақсади тарбияи хонандагон истифода баранд. Дар баробари ин дар назди мактаб тарбияи насли навраси ҳаматарафа инкишофёта меистанд, ки ў бояд соҳиби боигарии маънавӣ, тозагии ахлоқ ва такомули ҷисмонӣ бошад.

Ҳамкории мактаб бо оила дар ташаккули тарбияи ахлоқии хонандагон ҳамчунин аз баланд бардоштани маданияти педагогии волидайн вобастагии калон дорад. Бинобар ин, яке аз масъалаҳои ташкили кори озмоиши – таҷрибавии мо баланд бардоштани маданияти педагогии падару модарон ба ҳисоб мерафт. Дар ташаккул тарбияи ахлоқии хонандагон вобаста ба шароити имрӯза истифодаи бурдан аз урғу одат ва анъанаҳои пешқадами ҳалқи тоҷик, ки дар давоми ҳазорсолаҳо насли зиёдро дар руҳияи ахлоқи ҳамидаи инсонӣ тарбия намудаанд, аҳамияти беандоза калон доранд.

Камолёбии духтарон ба фаъолияти меҳнатии онҳо алоқаи бевосита дорад. Тарбияи меҳнатӣ ва интихоби қасб имконият фароҳам меоварад, ки хонанда корро дӯст дорад, ошнӣ ва мушоҳида ба намудҳои зиёди шуғл инсонро водор месозад, ки аз байни онҳо барои худ беҳтаринашро интихоб намояд. Мақсади асосии тарбияи меҳнатӣ ва интихоби қасб дӯст доштани кор ва ахли он, инчунин интихоби шууронаи қасб мебошад. Меҳнати майшӣ дар муассисаҳо ва оила, ҷалб намудани духтарон ба корҳои дӯзандагӣ, тайёр кардани намудҳои гуногуни ҳӯрок, ҳусусан шириниҳо, на танҳо ба он кумак мерасонанд, ки малакаҳои муайянӣ меҳнатӣ ҳосил намоянд, балки барои шуурона калоншавии онҳо мадад мерасонад.

С.Л. Рубинштейн навиштааст: «Ба қадре, ки инсон таҷрибаи ҳаётӣ ба даст меорад, дар назди ў на танҳо ҳамаи пахлӯҳои ҳаёт күшода мешаванд, балки идроқи нави ҳаёт ба таври зиёдтар ё камтар ба амал меояд. Ин раванди идроқи нав, ки дар тамоми ҳаёти инсон мегузараад, муҳтавои аз ҳама пинҳон ва асосии моҳияти дохилии ўро ташкил мекунад, ки сабабҳои амалҳои ў ва моҳияти дохилии он вазифаҳоеро, ки вай дар ҳаёти худ амалӣ менамояд, муайян месозад».

Қобили зикр аст, ки дар мактабҳои ҷумхурӣ гузаронидани ҷорабиниҳои гуногун оид ба тарбияи ҳудшиносии миллӣ ба ҳукми анъана даромадааст. Бо ин мақсад барои хонандагон сӯҳбату лексияҳо, воҳӯриҳо, тамошои ёдгориҳои таъриҳӣ, осорхонаҳо, қайди санаҳои миллӣ, ҷамъомадҳо оид ба сулҳу дӯстӣ ва ғайра ташкил карда мешаванд.

Яке аз роҳҳои таълиму тарбияи духтарон дар оила ва мактаб ин ба роҳ мондани ҷорабиниҳои зерин мебошад:

1. Бо мақсади боз ҳам ташаккул додани қобилияти духтарон ҷиҳати аз ҳуд кардани тарбияи ахлоқӣ истифода бурдан аз воситаҳои самараноки корҳои беруназсинӣ ва беруназмактабӣ.
2. Ба ҳисоб гирифтани ҳусусиятҳои фардӣ ва синнусолии духтарон ва шавқу завқи онҳо ҳангоми бароҳмонии корҳои тарбиявӣ.
3. Ба назар гирифтани ҳаёти ҳаррӯзаи колективи синф ва ҳодисаҳои дар гирду атроф баамаломада.
4. Ба назар гирифтани таҷрибаи шаҳсӣ ва тасаввуротҳои ҳуди духтарон дар боби одобу ахлоқ.
5. Ташкил ва гузаронидани диктант, эссе, иншоҳо дар мавзӯъҳои гуногуни ахлоқӣ.
6. Дар духтарон бештар ташаккул додани мустақилиятнокӣ ва малакаи ҳудтарбиякунӣ.

Ҳамин тавр дар зиндагонӣ анъанаҳои ҳалқӣ вобаста ба тарбияи ҳудшиносии миллӣ фаровонанд, истифодаи онҳо ба муаллимон ва падару модарон ёрӣ мерасонанд, ки дар ҷавонон ва наврасон рафтори нек, ахлоқи ҳуб, меҳнатдӯстӣ ва дигар хислатҳоро парварида, ҷамъиятро аз нӯқсону камбудиҳои заарноки одобу ахлоқ раҳӣ бахшанд. Дар ташаккули ҳар фарди солим ва тарбияи он шароиту мухит, муносибат бо олами атроф, ташкили дурустӣ ҳаёт, фаъолиятҳои гуногун аҳамияти маҳсус доранд. Анъанаҳои ҳалқи тоҷик, инчунин аҳамияти бузурги иҷтимоӣ – психологӣ ва педагогӣ дошта, асрҳои аср ҳазорҳо насли наврасро тарбия намудаанд ва имрӯз низ ин анъанаҳо ҳамчун як воситаи таълиму тарбияи ҷавонон хизмати босазое менамоянд. Аз ин рӯ, лозим аст, ки дар мактаб ва оила муаллимон ва падару модарон роҳҳо ва усуљҳои истифодабарии анъанаҳои ҳалқиро ҷустуҷӯ намоянд ва ҳангоми дарс ва корҳои тарбиявӣ аз онҳо фаровон истифода баранд.

АДАБИЁТ:

1. Афзалов Х. Таърихи педагогикаи ҳалқи тоҷик/ Х. Афзалов, Б. Раҳимов.- Душанбе: «Маориф», 1994.- 44с.
2. Ашуралиев, М. Тарбияи маънавию ахлоқии мактабиён дар суннатҳои педагогии мардуми тоҷик/ М. Ашуралиев.-Душанбе: Ирфон, 2007.
3. Атахонов Т. Лутфуллоев М., Шарифов А. Очеркҳои афкори педагогӣ/ Т.Атахонов, М.Лутфуллоев, А.Шарифов.- Душанбе, 2005. с-87.
4. Б.Раҳимов. Педагогикаи этникӣ ва ҳалқии мардуми тоҷик/Б.Раҳимов, А.Нуров.- Душанбе, 2008.
5. Гришин Д.М. Народные традиции в воспитании/Д.М.Гришин, Г.П. Панарина Г.П..- Калуга, 1992 г. 256 с.
6. Гулмадов, Файз. Ҳамгирои ташаккули донишҳои ахлоқӣ ва рафтори мактаббачагони хурдсол.- Душанбе, «Ирфон», 2014. с.147-155.
7. Измайлова, А.И. Народная педагогика, Москва, 1991.- 253 с.
8. Крупская, Н.К. Научимся работать по настоящему. Москва: 1959, с-426.
9. Кайковус, У. Қобуснома.-Душанбе, Адиб, 1990, с. - 58.
10. Қодиров, Қ. Таърихи тарбия аз аҳди бостон то замони Сомониён. Душанбе, 2012.
11. Орифиӣ, М. Аз таърихи афкори педагогии ҳалқи тоҷик. – Душанбе, 1962 с. - 45
12. Маджидова, Б. Традиции таджикского народа в формировании нравственных качеств личности. - Душанбе, 2004. -212 с.
13. Макаренко, А.С. Маърӯзҳо оид ба тарбияи бачагон.- Душанбе: «Маориф», 1980.
14. Нуров, А. Арзишҳои миллию умумибашарӣ, заминаҳои пайдоиш, инкишоф ва нақши онҳо дар тарбия инсон. Душанбе, «Ирфон», 2003.
15. Нуров, А. Нақши арзишҳои маънавӣ дар тарбияи мактабиёни хурдсол/А.Нуров.-Душанбе, «Матбуот». 2002.

REFERENCES:

1. Afzalov H., Rahimov B. «History of pedagogy of the Tajik people». Dushanbe, «Maarif». 1994. p – 44.
2. Ashuraliev M. Spiritual and moral education of schoolchildren in the pedagogical traditions of the Tajik people. Dushanbe: Irfan, 2007.
3. Atakhonov T. Lutfulloev M., Sharifov A. Essays of pedagogical opinion. - Dushanbe, 2005. p - 87.

4. B. Rahimov, A. Nurov Ethnic and folk pedagogy of the tajik people. Dushanbe, 2008.
5. Grishin DM, Panarina GP. «Folk traditions and education». Kaluga, 1992. 256 p.
6. Gulmadov Faiz. Integration of formation of moral knowledge and behavior of young school children. - Dushanbe, «Irfan», 2014. pp. 147-155.
7. Izmailov A.I. Narodnaya pedagogy, Moscow, 1991.- 253 p.
8. Krupskaya N.K. Let's not work for real. Moscow: 1959, p-426.
9. Kaikovus U. Nightmare. - Dushanbe, Adib, 1990. p.-58.
10. Kadyrov K. The history of education from the ancient times to the times of the Somonians. Dushanbe, 2012.
11. Orifi M. From the history of pedagogical thought of the Tajik people. - Dushanbe, 1962.p. 45.
12. Majidova B. The tradition of the tajik people and the formation of moral qualities of the individual. - Dushanbe, 2004. -212 p.
13. Makarenko A.S. «Lectures on raising children». - Dushanbe, «Maarif», 1980.
14. Nurov A. National and universal values, the basis of their origin, development and role in human education. Dushanbe, «Irfan», 2003.
15. Nurov A. The role of moral values in the education of young schoolchildren. Dushanbe, «Matbuot». 2002.